

Ба Шурои диссертатсионии 6Д. КОА-19 назди
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Қурбонова Афзуна Азимбоевна “Ҷавобгарии чиноятӣ барои таҳрибкорӣ мувофиқи қонуни чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи чиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои чиноятӣ пешниҳод шудааст.

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самти илм, ки аз рӯи он диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Диссертатсияи Қурбонова Афзуна Азимбоевна “Ҷавобгарии чиноятӣ барои таҳрибкорӣ мувофиқи қонуни чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон” таҳқиқоти илмии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, аз ҷониби муаллиф ҳамаҷониба таҳқиқ гардида, ба яке аз мавзӯи мубрами илми ҳуқуқи чиноятӣ – ҷавобгарии чиноятӣ барои фиреби истеъмолкунандагон бахшида шуда, муҳтавои он ба ихтисоси 12.00.08. – Ҳуқуқи чиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои чиноятӣ мутобиқ мебошад.

Мубрам будани мавзӯи диссертатсия. Диссертатсияи номзадии Қурбонова Афзуна Азимбоевна дар илми ҳуқуқи чиноятӣ яке аз мавзуи мубрам ба ҳисоб рафта, дорои ҳусусияти ҳам назариявӣ ва ҳам амалӣ мебошад. Мавзӯи ҷавобгарии чиноятӣ барои таҳрибкорӣ дар ҷаҳони муосир, ки таҳдидҳои терористӣ, ҳамлаҳои киберӣ ва дигар шаклҳои таҳрибкорӣ барои амният ва суботи ҷомеа ҷолишҳои ҷиддие эҷод мекунанд, ҳихоят муҳим боқӣ мемонанд. Мубрамияти мавзузъ бо як ҷанд омилҳои ҷиддӣ аз тарафи муаллиф дуруст асоснок ва исбот карда шудааст:

1) гурӯҳҳои муосири терористӣ ҳамчун воситаи расидан ба ҳадафҳои худ бештар ба амалҳои таҳрибкорӣ даст мезананд. Инҳо метавонанд таркишҳо дар нақлиёт, ҳамла ба инфрасохтори муҳим, ҳамлаҳои киберӣ ба объектҳои стратегӣ ва дигар шаклҳое бошанд, ки боиси ноустувор соҳтани амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти иқтисодиёт ва мудофиа бошанд;

2) дар ҷаҳони рақамии имрӯза таҳрибкории киберӣ торафт бештар маъмул мегардад. Ҳамлаҳо ба системаҳои компьютерӣ, хакерӣ ба пойгоҳи додаҳо, ҷосусии киберӣ ва терроризми киберӣ метавонанд ба соҳторҳои давлатӣ ва ҳусусӣ зарари ҷиддӣ расонанд;

3) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳалномаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2006 то соли 2019 ташкилотҳои зерин террористӣ ва экстремистӣ дониста шуда, фаъолияти онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шудааст, аз қабили: «Ал-Қоида», «Ҳаракати Туркистони шарқӣ», «Ҳизби Исломии Туркистон» (собиқ ҳаракати Исломии Узбекистон), «Ҳаракати Талибон», «Бародарони мусулмон», «Лашкари Тойиба», «Гурӯҳи исломӣ», «Ҷамъияти Исломии Покистон», «Ҷамоати таблиғ», ташкилоти динӣ-миссионерии «Созмони таблиғот» ва «Тоҷикистони озод», «Ҷамоати Ансоруллоҳ» (4 майи соли 2012), «Гурӯҳи 24» (9 октябри соли 2014), «Давлати исломӣ» (14 апрели 2014), «Ҷабҳат ан Нусра» (14 апрели 2014), «Ҳизби нахзати исломии Тоҷикистон» (29 сентябри соли 2015), Паймони миллии Тоҷикистон (15 августи соли 2019) ва «Памир дейли нюс» (“Pamir Daily News”) ё «Памир нюс» (“Pamir News”) (14 июни соли 2023). Ҳолати мазкур аз он шаҳодат медиҳад, ки имконияти содирнамудани таҳрибкорӣ аз тарафи ин гуруҳҳо ва ташкилотҳо аз эҳтиомл дур нест. Бинобар ин коркарди илмии ҷинояти таҳрибкорӣ барои муқовимат бо он аҳамияти хосаро дорад.

4) Дар заминаи ташаннуҷҳои геополитикӣ, таҳрибкорӣ метавонад ҳамчун василаи баргузории ҷангҳои гибридӣ ё бесубот кардани рақибон истифода шавад. Ин метавонад таҳрибкорӣ, амалиёти маҳсус ва дигар шаклҳои ҷангӣ пинҳониро дар бар гирад;

5) Муаллиф дуруст изҳори андеша намудааст, ки солҳои охир динамикаи таҳрибкорӣ рӯ ба афзоиш дорад ва дар баъзе ҳолатҳо он ҳамчун терроризм бандубаст карда мешавад, ки аз нигоҳи илми ҳукуқи ҷиноятӣ баҳснок мебошад. Дар асоси маълумоти ВКД ҶТ, дар соли 2010 – 1, соли 2011 – 6, 2012 – 2, 2013-2015 – 1, 2016 – 4, 2017- 6, 2018 – 1 ҳолати содиршавии ҷинояти таҳрибкорӣ сабт гардидааст. Албатта маълумоти болозикр асоси воқеии содир шудани ҷинояти таҳрибкориро нишон

намедиҳад, ва дар амалия ин ҳолат бо ду омил вобаста аст: 1) ҳаммчун терроризм ва 2) ҳамчун маҷмӯи идеалӣ бо терроризм бандубаст шудани таҳрибкорӣ. Сабаби чунин бандубаст дар монандии ин таркибҳо ва рақобати меъёрҳо байни моддаҳои 179 ва 309 КҶ ҶТ мебошад;

6) таҳрибкорӣ ҷинояте мебошад, ки бо пайдоиши давлат бавучуд омадааст. Дар аввал таҳрибкориро амалиёти ҷангие меномиданд, ки қувваҳои ноҷиз бо мақсади гумроҳ кардани душман, дур кардани дикқат ва қувваҳои вай аз самти асосӣ гузаронида мешуданд. Дар замони осоишта бошад таҳрибкорӣ аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ фаъолона истифода мешавад, дар ҳоле ки онро метавон ҳамчун амалҳои гуногуни террористӣ ҳисоб кард.

Дар маҷмӯъ, аҳамияти мавзӯи ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҳрибкорӣ на танҳо бо ҷолишиҳои кунуни амният, балки зарурати таҳияи стратегияҳои муассир барои пешгирий ва муқовимат бо шаклҳои нави таҳдидҳое, ки дар оянда метавонанд ба миён оянд, таъкид мешавад. Таҳқиқот инчунин таъсири таҳрибкориро ба иқтисодиёт, сиёsat ва дар маҷмӯъ давлат бомуваффақият муайян намуда, потенсиали ҳаробиовари онҳо ва зарурати тадбирҳои системавиро барои таъмини амният ва субот таъкид мекунад. Муносибати методологӣ ба рисола сазовори зикри алоҳида аст, зоро муаллиф ҳангоми навиштани рисола истифода васеъи усулҳо ва методикаи таҳқиқотро рӯи кор гирифтааст ва он ба ў имкон додааст, ки мавзӯро боэътиҳод ва ҳамаҷониба омӯзанд. Маълумоти сифатӣ ва миқдорӣ бо ҳам алоқаманд таҳлил карда шудаанд, ки хулосаҳоро ғанӣ ва онҳоро бэътиҳоднок кардааст. Инчунин бояд аз сатҳи баланди услуг ва забони ақадемикии рисола сухан ронд, ки он барои доираи васеъи хонандагон, аз ҷумла мутахассисони соҳа, ки ба масъалаи таҳрибкорӣ таваҷҷӯҳ доранд, равона гардидааст.

Ҳамин тавр, бояд қайд намуд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқоти диссертационии алоҳида дар самти “Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҳрибкорӣ мувофиқи қонуни ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон” анҷом дода нашудааст ва ин рисолаи илмии мазкур бо навғониҳои худ ва тарзи таҳқиқот метавонад барои бандубости ин ҷиноят дар амалияи аҳамияти хоса дошта бошад. Диссертасияи мазкур ба бартараф намудани ин проблемаҳо дар илми ҳукуқи ҷиноятӣ равона

гардидааст. Аз ин рӯ, аз нигоҳи илмӣ-назариявӣ таҳқиқоти диссертационии мазкур мубрам ба ҳисоб меравад.

Дараҷаи навғонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуқтаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд. Диссертатсияи Курбонова Афзуна Азимбоевна аввалин таҳқиқоти маҷмӯй дар самти “Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҳрибкорӣ мувофиқи қонуни ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон” бо забони давлатӣ доир ба масъалаҳои назариявӣ ва амалии мавзӯи мазкур дар илми ҳуқуқи ҷиноятӣ мебошад.

Ба мақсади такмил додани қонуни ҷиноятии ҔТ, муаллиф мувофиқи мақсад медонад, ки ба меъёрҳои амалкунанда тағйиру иловаҳои илман асоснок ворид карда шаванд. Натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ, ки дар шакли тавсияҳо асоснок ва пешбарӣ шудаанд, метавонанд дар сурати пазироӣ шуданашон мазмuni меъёрҳои амалкунандаи КҔ ҔТ-ро ғанӣ гардонида, татбиқи самараноки онҳоро дар амалия таъмин намоянд. Дараҷаи навғонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуқтаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод шудаанд ва барои мавзӯи ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҳрибкорӣ аҳамияти муҳим доранд инҳо башумор мераванд:

Муаллиф дар консепсияи илмии худ пешниҳоди асоснок намудааст, ки дар таркиби таҳрибкорӣ криминализатсия намудани чунин ҳолатҳо зарур ва саривақтӣ мебошад: а) криминализатсия намудани шакли муосири содир намудани амалҳои таҳрибкорона ва бо ҳамин мақсад ба диспозитсияи м. 309 КҔ ҔТ ворид намудани ибораи «ҳамлаҳои киберӣ»; б) оқибатҳои амалҳои таҳрибкориро ба назар гирифта, ба диспозитисия м. 309 КҔ ҔТ ворид намудани ибораи «ба куштори оммавии одамон, расонидани зарари ҷисмонӣ ё расонидани зарари дигар ба саломатии онҳо» зарур мебошад; в) криминализатсия намудан ва ба таркиби таҳрибкорӣ ворид намудани чунин шаклҳои содир намудани амалҳои таҳрибкорона ба монанди захролудшавии оммавӣ, паҳн намудани эпидемия, эпизоотия ё эпифитотихо (саҳ. 13-14 дис.);

Пешниҳоди дигаре, ки қобили қабул аст дар рисола дар шакли зерин омадааст: “Давлатҳои хориҷӣ, гуруҳҳои (ташкilotҳои) террористиҷо экстремистӣ метавонанд таҳрибкориро бо мақсади суст кардани амнияти миллӣ ва заиф

гардонидани амнияти иқтисодии Тоҷикистон, пешбурди манфиатҳои сиёсӣ, ҳарбӣ, душманона, иқтисодӣ ва ғайраҳо истифода баранд ва он аксаран ба таври пинҳонӣ сурат мегирад. Тахрибкорӣ дар ҷаҳони муосир метавонад аз ҳар гӯшай ҷаҳон анҷом дода шавад. Истифодаи bemamoniati TIK дар масъалаҳои амнияти иқтисодӣ ва иқтидори мудофиавӣ шаклҳои нави тарафи объективии тахрибкориро ба вучуд меорад, яъне тахрибкории кибернетикиро. Ин муқаррарот бояд аз категорияи гипотеза ба категорияи амалияи устувор гузарад. Корношоям кардани инфраструктураи ҳарбӣ, таҷхизоти саноатӣ, системаҳои автоматии идоракунӣ, барномаҳои компьютерӣ ва дигар иншооти мудофиавӣ муҳимтарин вазифаҳоест, ки дар натиҷаи тахрибкории кибернетикӣ ҳал карда шудаанд. Барои ҳимояи ҳамаҷонибаи ҳуқуқӣ-чиноятии манфиатҳои амнияти иқтисодӣ ва иқтидори мудофиавӣ аз ҳамлаи киберӣ, ки ба амнияти давлат таҷовуз мекунад, чиноят ҳисоб карда, ин амал ҳамчун чиноят – тахрибкорӣ тасниф карда шавад”. (саҳ. 13 дис.)

Дар рисола асоснок карда шудааст, ки дар сатҳи КҶ ҶТ чунин тағйиротҳои асоснок ворид карда шавад.

а) Дар қ. 2 м. 309 КҶ ҶТ илова намудани аломатҳои бандубастшавандай зерин:
а) якчандкарата; б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ; в) бо истифодаи мақоми хидматӣ; г) дар ҳолати ретсидиви ҳавғонок;

б) Дар қ. 3 м. 309 КҶ ҶТ илова намудани аломатҳои бандубастшавандай зерин:
а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил ё иттиҳоди чиноятӣ; б) дар ҳолати ретсидиви маҳсусан ҳавғонок; дар вазъияти ҷангӣ ё замони ҷанг;

в) Асоснок карда шудааст, ки дар қ. 1 м. 309 ибораи «равона шудааст» ба «бевосита равона шудааст» иваз карда шавад;

Навгониҳое, ки ба такмили қонунгузорӣ равона гардидаанд, яъне дар заминаи ин диссертант як зумра тавсияҳои илман асосноки ҳудро баҳри таҷдиди қонунгузории чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудааст. Аз ҷумла, дар ин баҳш муаллиф пешниҳод ва асоснок намудааст, ки диспозитсияи м. 309 дар таҳрири нав ва таркибҳои наве, ки бо тахрибкорӣ алоқамандан дар шакли зерин пешниҳод карда шавад:

9.1. Моддаи 309 (Тахрибкорӣ)

1) Бо мақсади ноустувор сохтани амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти иқтисодиёт ва мудофиа, содир намудани таркиш, сӯхтор ё дигар кирдорҳое, ки барои несту нобуд ё вайрон кардани объектҳои дорои аҳаммияти ҷумҳурияйӣ ва стратегӣ равона шудааст. ...ҷазо дода мешавад.

2) кирдорҳои дар қ. 1 ҳамин модда пешбiniшуда, агар:

а) боиси заҳролудшавии оммавӣ ё паҳн кардани эпидемия ё эпизоотия ё эпифитотиҳо.

б) боиси марги одамон, расонидани зарари ҷисмонӣ ё расонидани зарари дигар ба саломатии онҳо гардида бошад. ...ҷазо дода мешавад.

3) кирдорҳои пешбининамудаи қ.қ. 1 ва 2 ҳамин модда, агар:

а) якчандкарата;

б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;

в) бо истифодаи мақоми хидматӣ

г) дар ҳолати ретсидиви хавфнок содир шуда бошад. ...ҷазо дода мешавад.

4) Кирдорҳои дар қ.қ. 1 ва 2 ҳамин модда пешбинигардида, агар:

а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил ё иттиҳоди ҷиноятӣ;

б) дар ҳолати ретсидиви махсусан хавфнок;

в) дар вазъияти ҷангӣ ё замони ҷанг содир шуда бошад. ...ҷазо дода мешавад.

9.2. Моддаи 309.1 (*Ташкили таълим ва гирифтани таълими хусусияти таҳрибкоронадошта*)

1. Ташкили таълим ё гирифтани таълими хусусияти таҳрибкоронадошта, инҷунин роҳбарӣ ё иштирок дар чунин таълим новобаста аз ҷой ва шакли таълим. ...ҷазо дода мешавад.

2. Ҳамин кирдор, агар:

- бо истифода аз мақоми хизматӣ содир шуда бошад;

- бо маблағузорӣ намудани чунин кирдор алоқаманд бошад. ...ҷазо дода мешавад.

9.3. Моддаи 309.2 (*Ташкили гурӯҳи таҳрибкорона ё иштирок дар он*)

1. Ташкил ва таъмини фаъолияти гурӯҳи таҳрибкорона ва сохторҳои таркибии он. ...ҷазо дода мешавад.

2. Иштирок дар гуруҳи таҳрибкорона. ...ҷазо дода мешавад, ва монанди инҳо.

Пешниҳоди дигари асоснокнамудаи муаллиф ин ворид кардани илова ба диспозитсияи м. 309 КҶ ҶТ, яъне ворид намудани шакли нави содир кардани ин ҷиноят тавассути "ҳамлаҳои киберӣ" мебошад. Дар доираи ҳамлаи киберӣ, муаллиф чунин мешуморад, ки он бояд ҳамчун таҷовуз ба шабакаҳои компютерӣ тавассути вуруди беизозати онҳо, сирояти оммавӣ бо нармағзори зараровар, забти иттилооти маҳфӣ ва ғайра фаҳмида шавад, ки мақсади заиф кардани амнияти иқтисодӣ ва иқтидори мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошанд.

Ҳамин тавр, диссертант вазифаҳои гузоштаи худро дар самти таҳқиқоти диссертационии мазкур тавассути нуктаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳоднамудааш пурра инъикос намуда, ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои худ аз сарчашмаҳои гуногуни илмӣ вобаста ба масъалаи ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҳрибкорӣ истифода намудааст, ки онҳо дар маҷмуъ, навгонии таҳқиқоти диссертациониро таъмин намудаанд. Дар диссертатсия, инҷунин, зарурати такмил додани м. 309 КҶ ҶТ, сохтори нави он пешниҳод гардида, тамоюлҳои танзими меъёрии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҳрибкорӣ дар қонунҳои ҷиноятии Тоҷикистон дар марҳалаҳои гуногуни рушди таъриҳӣ таҳлил карда шуда, тадбирҳои зарурӣ барои мукаммалгардии сохтори таркибии ҷинояти мазкур андешида шудаанд. Ҳамчунин, навоварии илмии диссертатсия дар як қатор хулосаҳо ва пешниҳодҳои илман асосёфтai муаллиф оид ба бандубости ин ҷиноят бо дарназардошти воқеяти имрӯзаи ҳуқуқӣ пешниҳод гардидаанд, ки баҳри такмили минбаъдаи қонунгузории ҷиноятии Тоҷикистон равона гардидаанд.

Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда. Омӯзиш ва таҳлили диссертатсия ва автореферати он, ақидаҳо, нуктаҳои илмӣ, хулосаҳо, мағҳумҳои илмӣ, проблемаҳои қонунгузорӣ ва амалӣ, ки аз тарафи муаллиф пешкаш шудаанд, муайян намудани мавқei мустақили хеш, асосноккунии нуктаҳои илмӣ ва хулосаҳо бо истифода аз доираи кофии

маводи илмӣ ва таҷрибаи амалӣ аз он дарак медиҳад, ки таҳқиқоти мазкур мустақилона навишта шудааст. Эътимоднокии таҳқиқоти диссертатсия, инчунин, аз истифодаи заминаҳои васеи таҷрибавӣ, ки дар шакли маълумотҳои гуногуни оморӣ, ҷамъбости маводди таҷрибаи судӣ ва таҳлили як силсила парвандаҳои ҷиноятӣ оварда шудаанд, бармеояд. Ҳамчунин, натиҷаҳои таҳқиқоти рисолаи илмӣ ба он хотир эътимодноканд, ки дар асоси таҳлили Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайра ба даст омадаанд.

Аҳамияти илмӣ, амалӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо. Аҳаммияти амалии тадқиқот дар он ифода меёбад, ки хulosаву пешниҳодоти муаллиф метавонанд дар самти такмили фаъолияти қонунгузорӣ дар соҳаи мубориза бо ҷинояткорӣ, аз ҷумла бар зидди таҳрибкорӣ, дар амалияи ҳуқуқтатбиқкуни мақомоти тафтишоти пешакӣ ва суд оид ба ошкор, таҳқиқ ва бандубости ҷинояти мазкур, муайян намудани рақобати меъёрҳо байни таҳрибкорӣ ва терроризм, зимни омода намудани қарори Пленуми Суди Олии ҔТ, бо мақсади таъмини татбиқи дуруст ва яксони қонунгузорӣ оид ба ҷавобарии ҷиноятӣ барои таҳрибкорӣ аз ҷониби судҳо мавриди истифода қарор дода шавад. Масалан, муаллиф қонунгузории ҷиноятии давлатҳои узви ИДМ-ро дар самти ҷавобарии ҷиноятӣбарои таҳрибкорӣ таҳлил намуда, дар самти мукаммалгардии КҔ ҔТчунинпешниҳодҳои ҷолибро намудааст, ки аҳамияти илмӣ, амалӣ ва иҷтимоӣ доранд: а) криминализатсия намудани мусоидат ба фаъолияти таҳрибкорона, гирифтани таълимот барои анҷом додани амалиёти таҳрибкорона ва ташкили гурӯҳи (иттиҳоди) таҳрибкорона ё иштирок дар он; таҳрибкорие, ки бо қатли оммавии одамон, зарап ба саломатии онҳо, инчунин захролудшавии оммавӣ, пахӯн намудани эпидемия, эпизоотия ва эпифитотия алоқаманд аст; б) муқаррар намудани алломатҳои бандубастшаванда, ба монандӣ: - содир намудани таҳрибкорӣ аз ҷониби гурӯҳи муташаккил; 2) таҳрибкорие, ки сабаби бавучӯд

омадани зарари калони молумулкӣ ё дигар оқибатҳои вазнин мегардад; 3) таҳрибкорие, ки боиси марги инсон гаштааст.

Рисолаи илмиро метавон дар ҷараёни таълим дар муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ ҳангоми тадриси фанҳои ҳукуқи ҷиноятӣ, криминология, курсҳои маҳсуси «Ҷиноятҳо ба муқобили ҳокимиюти давлатӣ» ва «Асосҳои илмии бандубости ҷиноятҳо» истифода бурд. Ҳулосаҳои илмии дар рафти таҳқиқоти диссертационӣ бадастомада нишон медиҳанд, ки онҳо воқеан камбудиҳои дар ин самт дар илми ҳукуқи ҷиноятӣ мавҷуд бударо комил менамоянд.

Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ. Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Факту ҳулосаҳо, тавсияҳо ва пешниҳодҳое, ки дар таҳқиқоти мазкур баён карда шудаанд, дар 9 мақолаи илмӣ инъикос шудаанд. Аз инҳо 5 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, нашр шудаанд. Муқаррароти асосӣ ва ҳулосаҳои диссертатсия дар мақолаҳои муаллиф дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестационии назди Президенти ҶТ ва дигар маҷаллаву маҷмуаҳо ба табъ расидаанд. Нуктаҳои асосии таҳқиқот дар конференсияҳои илмӣ-назариявӣ ва илмӣ-амалии байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ дар гузоришҳо пешниҳод шудаанд.

Эродҳо. Дар баробари ин, дар диссертатсия баъзе масъалаҳои баҳснок ба назар мерасанд, ки онҳоро қайд намудан лозим аст ва ба Абдуллоева Мадина Камоловна дар шакли тавсияҳо барои таҳқиқотҳои ояндаи ӯ пешниҳод менамоем.

1. Дар саҳифаи 155 диссертатсия муаллиф чунин менависад: “Ҳамин тавр, ҳама гуна фаъолияте, ки ба қӯшиши паст кардани қобилияти мудофиавии Тоҷикистон марбут аст (ташкил ва содир намудани амалҳои таҳрибкорӣ дар шакли амалҳое, ки ба вайрон кардани объектҳои дорои аҳаммияти мудофиавӣ нигаронида шудаанд) бояд ҳамчун таҳрибкорӣ эътироф шавад”. Ҳолати мазкур баҳснок мебошад, зоро дигар ҷиноятҳо низ метавонанд ба иқтидори мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷовуз оваранд. Аз муаллиф ҳоҳиш карда мешавад, ки ақидаи худро шарҳи иловагӣ дидад.

2. Муаллиф пешниҳод намудааст, ки дар КҖ ҖТ моддаи 309.3 (Ташкили гурӯҳи таҳрибкорона ё иштирок дар он) илова карда шавад. Диспозитсия инмодда чунинпешниҳод гардидааст “Ташкил ва таъмини фаъолияти гурӯҳи таҳрибкорона ва соҳторҳои таркибии он”. Сабаби пешниҳоди муаллиф дар криминализатсия кардани чунин кирдор дар чи ифода мегардад? Оё дар таҷрибаи мо чунин ҳаракатҳо ба мушода мерасанд? Шарҳи муаллиф вобаста ба масъалаи мазкур талаб карда мешавад.

3. Муаллиф пешниҳод намудааст, ки ҳайвонот ва рустаниҳо ҳамчун предмети таҳрибкорӣ эътироф карда шаванд. Ба ақидаи мо зиёд кардани предмети чиноят ва нишон додани ҳар яки он дар диспозитсияи чиноят ба зиёдатии меъёр оварда мерасонад. Ҳамчунин микдори ҳайвоноту рустаниҳо дар олам хеле зиёданд, пас мо қадом намуди онҳоро ҳамчун предмети таҳрибкорӣ эътироф намоем. Саволҳои мазкур шарҳи иловагӣ ва асосноккуниро талаб мекунанд. Фикри муаллиф вобаста ба ин маъсъла талаб карда мешавад.

Албатта, камбудиҳои зикршуда сифати таҳқиқоти диссертационии тақризшавандаро паст намекунанд ва баҳои мусбати диссертатсияро тағиیر намедиҳанд.

Мувофиқати автореферат ба муҳтавоии диссертатсия. Автореферат ба муҳтавоии диссертатсия мувофиқат дорад. Дар автореферат натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертационӣ, аз он ҷумла мазмун муҳтасар ва кофии бобҳо ва зербобҳои диссертатсия дарҷ ёфтаанд.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Барасмиятдарории диссертатсияи Курбонова Афзуна Азимбоевна “Ҷавобгарии чиноятӣ барои таҳрибкорӣ мувофиқи қонуни чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ба талаботи банди 31-33-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.

Қисмати хотимавии тақриз. Диссертатсия ва автореферат Курбонова Афзуна Азимбоевна “Ҷавобгарии чиноятӣ барои таҳрибкорӣ мувофиқи қонуни чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ки барои дарёфти дараҷаи илдмии номзади

илмҳои хуқуқшиносӣ пешниҳод шудааст, ба талаботи муқаррарнамудаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои хуқуқшиносӣ, баҳусус, ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, комилан мутобиқат менамояд. Зоро, таҳлили диссертатсия, ақидаҳо, нуктаҳои илмӣ, хулосаҳо, мағҳумҳои илмӣ, проблемаҳои қонунгузорӣ, ки аз тарафи муаллиф пешкаш шудаанд, инчунин таҳлили танқидии ақидаҳои дар илм ҷойдошта, муайян намудани мавқеи мустақили хеш, асосноккунии нуктаҳои илмӣ ва хулосаҳо бо истифода аз доираи кофии маводҳои илмӣ ва таҷрибаи амалӣ аз он дарак медиҳад, ки таҳқиқоти мазкур мустақилона навишта шудааст.

Дар охир бояд гуфт, ки Курбонова Азимбоевна, сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои хуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 – Ҳукуки чиноятӣ ва криминология; ҳуқуки иҷроӣ ҷазои чиноятӣ мебошад. Такризи мазкур бо дарназардошти талаботҳои бандҳои 71 ва 72 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, омода гардидааст.

Номзади илмҳои хуқуқшиносӣ,
дотсенти кафедраи ҳуқуки чиноятии
Донишгоҳи (Славяний) Россия-Тоҷикистон



Абдуллаев Н.С.

Имзои Абдуллаев Н.С.-ро тасдиқ менамоям:
Сардори шуъбаи кадрҳои Донишгоҳи Славяний
Россия-Тоҷикистон



Рахимов А.А.

7 февраля соли 2024.

Суроға: Донишгоҳи (Славяний) Россия-Тоҷикистон. 734000, ш. Душанбе,
к. М.Турсунзада 30. Тел.: (992) 37 221-35-50. E-mail: p.rektora@mail.ru